

Ба шури диссертационии
6D.KOA-044 назди Академияи
идоракуни давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
(734003, ш. Душанбе, кӯчаи Сайд
Носир, 33)

Тақризи

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Табарзода Далер Раҳматулло дар мавзуи «Танзими ҳуқуқии назорати андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.04 – Ҳуқуқи молиявӣ; ҳуқуқи андоз; ҳуқуқи буҷетӣ пешниҳод шудааст (Душанбе, 2024).

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи он диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертатсияи Табарзода Далер Раҳматулло дар мавзуи «Танзими ҳуқуқии назорати андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ пешниҳод гардидааст, бо шиносномаи ихтисоси 12.00.04 – Ҳуқуқи молиявӣ; ҳуқуқи андоз; ҳуқуқи буҷетӣ, ки аз рӯйи он ба шури диссертационӣ мувофиқи фармоиши Комиссияи олии аттестатсияи назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 апрели соли 2022, №128/шд ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мутобиқ мебошад.

Мубрам будани мавзуи диссертатсия. Яке аз воситаҳои ғанӣ гардонидани буҷети давлатӣ ин соҳаи андоз ва муносибатҳои андозбандӣ мебошад, ки барои ҳамаи давлатҳои ҷаҳон аҳаммиятии иқтисодии аввалиндарача дорад. Бо назардошти муҳиммияти соҳаи мазкур назорати андоз ҷузъи муҳимми ислоҳоти ҳуқуқӣ-иқтисодии мамлакат ба ҳисоб меравад, ки баланд гардидани самаранокии буда, диққат ва аҳаммияти маҳсусро тақозо менамояд. Барои баланд бардоштани самаранокии назорати андоз чунин пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷети давлатӣ, аз қабили дуруст ҳисоб кардан, пурра ва сари вақт пардохтани (интиқоли) андозҳо ва гайра аҳаммияти аввалиндарача доранд. Чунин ҳолатҳо гувоҳи он аст, ки андоз яке аз даромадҳои асосии буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, на танҳо барои пур кардан ва ғанӣ гардонидани буҷетҳои даҳлдори давлатӣ, балки ба таъмини амнияти миллии кишвар низ таъсири назаррас мерасонад.

Соҳаи андоз пайваста зери таваҷҷуҳи хоси давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки нисбат ба рушду устувории он тадбирҳои гуногуни ҳуқуқӣ ва ташкилӣ ба роҳ монда мешавад. Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд: “Барои нигоҳ доштани рушди босуботи иқтисодӣ, таъмин намудани устувории молияи давлат, афзоиши даромад ва баланд бардоштани самаранокии буҷет заминай зарурии қонунгузорӣ фароҳам оварда шуда, корҳо дар самти мукаммал гардонидани низоми миллии молия ва андоз идома доранд”.

Рушди муносибатҳои иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва дигар муносибатҳои ҷамъиятии ба он алоқаманд талаб менамоянд, ки танзими ҳуқуқии соҳа такмил ва ба талаботи замон мутобиқ кунонида шаванд. Воситаи муҳимми такмил додани қонунгузории назорати андоз ин таҳқиқоти илмӣ мебошад, ки мутаассифона дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ба таври алоҳида масъалаи назорати андоз ва танзими ҳуқуқии он мавриди таҳқиқ қарор дода нашудааст. Аз ин лиҳоз диссертатсияи Табарзода Далер Раҳматулло дар мавзуи «Танзими ҳуқуқии назорати андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз лиҳози мубрамият ва муҳиммияти илмӣ ва амалӣ мавзуи таҳқиқталаб буда, гузаронидани таҳқиқот вобаста ба он амри зарурӣ мебошад.

Диссертатсия аз феҳристи ихтизорот, муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса, тавсияҳои амалӣ, рӯйхати адабиёт ва феҳристи интишороти муҳакқиқ вобаста ба таҳқиқоти диссертационӣ иборат мебошад, ки ба мақсад, вазифа ва пайдарҳамии мантиқии таҳқиқот мутобиқат менамояд.

Дар **муқаддима** мубрамии мавзуи таҳқиқот асоснок карда шуда, дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барнома ва мавзуи илмӣ, мақсад, вазифа, объекти таҳқиқот, мавзуи таҳқиқот, асосҳои методологии таҳқиқот, асосҳои назариявӣ ва амалии таҳқиқот муайян карда шуда, тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот, саҳми шахсии довталаб ва соҳтори диссертатсия пешбинӣ гардидааст.

Боби якуми диссертатсия “**Асосҳои назариявӣ-ҳуқуқии назорати андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**” ном дошта, аз се зербоб иборат мебошад.

Дар зербоби аввали боби якуми диссертатсия, ки – “**Назорати андоз ҳамчун як намуди назорати давлатии молиявӣ**” ном гирифтааст, масъалаҳои назариявии мағҳум ва аҳаммияти назорати андозро фаро мегирад. Дар ин бобат диссертатант қайд менамояд, ки дар шароити

имрӯза, дар низоми назорати давлатии молиявии Чумхурии Тоҷикистон масъалаи назорати андоз, баланд бардоштани самаранокии он, дуруст ҳисоб кардан, пурра ва сари вақт пардохт намудани андозҳо мавқеи хоссаро ишғол намуда, ба санчиши риояи қонунгузорӣ дар бораи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷети давлатӣ нигаронида шудааст. Чунин муносибат, пеш аз ҳама ба он вобаста аст, ки андоз яке аз бахшҳои асосии даромади буҷети Тоҷикистон ба шумор меравад ва на танҳо ба иқтисадиёти мамлакат, балки ба амнияти миллии давлат низ таъсири назаррас мерасонад (саҳ. 27). Диссертант алоқамандии назорати андоз ва фаъолияти молиявии давлатро таҳлил намуда, онҳоро ба якдигар алоқаманд ва пайваста муаррифӣ намуда, қайд мекунад, ки назорати молиявӣ як категорияи мураккаб ва бисёрҷанба буда, аз як тараф, он функсияи идоракуни давлатист, ки дар робита ба он ҳамчун воситаи амалигардонии сиёсати давлат амал мекунад, аз ҷониби дигар, худи назорати молиявиро метавон ҳамчун як фаъолияти идоракунӣ баррасӣ кард, ки усулҳо, воситаҳо ва шаклҳои амалии худро дорад. Барои ноил шудан ба ин мақсад давлат назоратро дар соҳаҳо ва самтҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ, аз ҷумла дар соҳаи молия ва андоз, умуман дар ҷараёни фаъолияти молиявӣ ташкил мекунад (саҳ. 29).

Дар зербоби дуюми боби якуми диссертатсия – “**Мушкилоти асосии муайян кардани мағҳуми шакл ва усулҳои назорати андоз дар Чумхурии Тоҷикистон**” ном гирифтааст. Зербоби мазкур қисман ҷанбаи назариявӣ ва қисман амалӣ дошта, ба шакл ва усулҳои назорати андоз бахшида шудааст. Диссертант қайд менамояд, ки фаъолияти мақомоти андоз оид ба таъмини дурусти ҳисоб кардан, пурра ва сари вақт пардохт (интиқол) намудани андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷети давлатӣ аз истифодаи дурусти шакл ва усулҳои назорати андоз вобаста аст. Интихоби дурусти шакл ва усулҳои назорати андоз самаранокии онро муайян мекунад (саҳ. 47). Вобаста ба шаклҳои назорати андоз диссертант нуқтаҳои назари олимони зиёдро таҳлил намуда, таъқид менамояд, ки намудҳои назорати андозро муқаррар ва таҳлил намудааст, ки аҳаммияти муҳими назариявӣ ва амалӣ доранд (саҳ. 55-58). Бо назардошти таҳлили гузаронидашуда диссертант таъқид менамояд, ки таҳлили мағҳуми «шакл» дар адабиёти ҳуқуқии ватанию ҳориҷӣ он васеъ баррасӣ гардида, олимону муҳаққиқон нуқтаҳои назари илмии худро пешниҳод намудаанд, ки аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Баъзе олимон мағҳуми шаклу усулҳои назорати андозро ҳаммаъно баррасӣ намуданд. Мавқеи қонунгузор низ, ягона нест. Ба андешаи муаллиф, чунин ҳолат аз

набудани мафхуми ягонаи шакли назорат гувоҳӣ медиҳад (саҳ. 60). Дар доираи мафхуми шакли назорат, масалан, пешниҳод карда шуд, ки ифодаи берунии амалҳои мушаххасе, ки аз ҷониби субъектҳои назорат ичро карда мешаванд, дарк карда шавад. Чунин таъриф, ба назари мо, бештар ба тафсири фалсафии категорияи «шакл» мувофиқат мекунад, ки ба ин маъно шеваи вучуд ва баёни мазмуни ашё ва падидаҳо мебошад. Аммо дар баробари ин бояд дар хотир дошт, ки на ҳар як субъекти назорат бевосита худаш назоратро ба амал мебарорад, ки дар ин ё он шакл ифода ёфтааст.

Дар зербоби сеюми боби якуми диссертатсия – “**Принципҳои назорати андоз ва амалияи муттаҳидсозии ҳуқуқии онҳо**” аҳаммият, намудҳо ва мазмуни принципҳои назорати андоз мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Диссертант қайд менамояд, ки Принципҳои назорати андоз асосҳои роҳбарикунанде мебошанд, ки дар меъёрҳои қонунгузории андоз ифода ёфтаанд. Принципҳои назорати давлатии молиявиро муқаррар мекунанд, на назорати андозро. Аз ин рӯ, моро мебояд, ки ба таҳқиқи принципҳои назорати андоз гузарем. Зоро онҳо ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни андозсупорандагон ва дигар иштирокчиёни муносибатҳое, ки қонунгузории андоз танзим менамояд, ҳангоми татбиқи назорати андоз аз ҷониби мақомоти андоз амалий менамоянд, равона гардидаанд (саҳ. 74). Вобаста ба принципҳои назорати андоз диссертант нуктаҳои назари олимон, муқаррароти қонунгузор ва таҷрибаи давлатҳои хориҷиро ба назар гирифта, навъҳои принципҳои назорати андозро пешкаш намудааст. Аз ҷумла, диссертант қайд менамояд, ки принципҳои назорати андозро метавон ба ду гурӯҳи асосӣ тасниф намуд: а) Принципҳои умумии ҳуқуқии назорати андоз (онҳоро конститутсионӣ ва ё универсалий низ меноманд). Принципҳои умумии ҳуқуқии назорати андоз он асосҳои роҳбарикунанде мебошанд, ки амалисозии онҳо на танҳо ба раванди назорати андоз ё иштирокчиёни он, балки ба тамоми субъектҳое, ки дар муносибатҳои бо қонунгузории андоз танзимшаванда иштирок мекунанд, паҳн мегардад. Ин принципҳо, дар Эъломияи Лима оид ба принципҳои роҳбарикунандай назорат низ пешбинӣ гардидаанд. Ба андешаи муаллиф, ба гурӯҳи принципҳои умумии ҳуқуқии назорати андоз инҳо баромад карда метавонанд: принципи қонуният; принципи риояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд; принципи ошкорбаёнӣ; принципи дуруст ва пурра ҳисоб намудани андозҳо; принципи риояи сирри андоз; принципи ҷуброни зараре, ки дар натиҷаи амали ғайриқонунӣ дар ҷараёни гузаронидани

санчиш ва назорати андоз расонида шудааст; принсипи поквичдонии андозсупорандагон (агентони андоз) ва дигар супорандагони бочҳои давлатӣ; принсипи ҳифзи ҳуқуқи андозсупорандагон (агентони андоз) ва дигар супорандагони бочҳои давлатӣ; принсипи масъулияти мутақобилаи субъектҳои назорати андоз; принсипи маҳдуд кардани доираи назорати андоз танҳо ба масъалаҳои вобаста ба ичрои уҳдадориҳои пешбининамудаи қонунгузории андоз; принсипи объективӣ ва эътиимоднокӣ; принсипи банақшагирӣ; принсипи ҳамкории мақомоти андоз бо андозсупорандагон (агентони андоз) ва супорандагони бочҳои давлатӣ; принсипи иштироки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти назорати андоз (саҳ. 76). Принсипҳои маҳсуси назорати андоз. Ба гурӯҳи дуюми принсипҳо танҳо он асосҳои роҳбарикунандаеро шомил намудан мумкин аст, ки онҳо ба фаъолияти мақомоти назорати андоз паҳн гашта, ба самаранокии назорати андоз ва татбиқи тадбирҳои гуногуни назоратӣ нигаронида шудаанд. Ин принсипҳо дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерин ифодаи ҳуқуқии худро ёфтаанд: Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи назорати давлатии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», аз ҷумла: принсипи қонуният; принсипи ҳатмият; принсипи асоснокии андозбандӣ ва ҳамкории мақомоти андоз бо принсипи андозсупоранда; принсипи адолат; принсипи ягонагии низоми андоз; принсипи шаффофиат (саҳ. 90).

Боби дуюми таҳқиқоти диссертационӣ “**Асосҳои ташкилӣ – ҳуқуқии назорати андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**” унвон гирифта, се зербобро фаро мегирад.

Зербоби яқуми боби дуюми диссертатсия “**Хусусиятҳои назорати камералӣ ва мониторинги андозӣ ҳамчун шакли нави назорати андоз: мағҳум, иштирокчиён, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои онҳо**” ном гирифтааст. Дар он муаллиф ба яке аз шаклҳои назорати андоз – назорати камералӣ ва мониторинги андоз дикқат дода, тартиби гузаронидан, муҳлати гузаронидан ва аҳаммияти онҳоро мавриди таҳлил қарор додааст. Ба ақидаи ӯ назорати камералӣ ва мониторинги андозӣ аз ҷиҳати муҳлат, доираи чорабиниҳои назоратие, ки мақомоти андоз мегузаронанд, инчунин маҷмуи ҳуқуқу уҳдадориҳое, ки ба шахсони санцидашаванда ва мақомоти андоз дода шудаанд, аз ҳамдигар фарқи калон доранд. Хусусиятҳои марҳилаи гузаронидани назорати камералӣ ҳамчун шакли назорати андоз, инчунин хусусияти соддакардашудаи он, барои мақомоти андоз шароити дастрасии маълумотро ба миён оварда,

имконияти бештари чалби андозсупорандагон (агентони андоз) ва супорандагони бочхои давлатиро дарбар мегирад, ки ин боиси ошкори бештари хукуқвайронкуниҳои андозӣ мегардад (саҳ. 93). Ба назари муаллиф, назорати камералии андоз ду вазифаи мустақили назорати андозро ҳал меқунад. Аввалан, он як шакли назорати андоз буда, барои санчиши дурустӣ ва эътимоднокии маълумоти дар эъломияи андоз зикршуда кӯмак меқунад. Дар баробари ин, на танҳо назорат оид ба дурустии ҳисобҳои арифметикӣ карда мешавад, балки эътимоднокии нишондиҳандаҳои ҳисботи андоз дар асоси тамоми маълумот дар бораи андозсупоранда ва дар ихтиёри мақомоти андоз, аз ҷумла маълумоти аз манбаъҳои беруна гирифташуда ва истифодаи усулҳои андоз баҳо дода мешавад. Дуюм, назорати камералии андоз ҳамчун воситаи асосии интихоби мақсадноки андозсупорандагон барои санчишҳои сайёри баромад меқунад, зоро санчишҳои сайёри намуди бештар вақтталаби назорати андоз мебошанд (саҳ. 95). Диққати бештар ба масъалаи ҳусусиятҳои ин падидаҳо дода шуда, муаллиф таъкид менамояд, ки назорати камералии андоз ҷунин масъалаҳоро дарбар мегирад: ҳолати баҳисобгирии (қайди андозӣ) объектҳои андозбанӣ ва ба андозбанӣ алоқаманд; ҳолати пешниҳоди эъломияҳои андоз; дурустии пур кардани реквизитҳои эъломияи андоз; риояи тартиби пур кардани сатр ва сутунҳои эъломияҳои андоз, пурра ва мукаммал нишон додани маълумот дар эъломияҳо; дурустӣ ва мукаммалии ҳисоби андозҳо, ки андозсупоранда дар эъломияҳои андоз дарҷ намудааст; мутобиқатии нишондиҳандаҳои дар эъломияҳои андоз дарҷгардида, нисбат ба замимаҳои эъломияҳо, дигар ҳуҷҷатҳо ё маълумоти дар мақомоти андоз нисбати андозсупоранда ҷойдошта; назорати мутобиқатии нишондиҳандаҳои эъломияҳои андози бо ҳам алоқаманд; қонунӣ будани истифодаи низомҳои андоз; бақайдгирий ба сифати супорандай андоз аз арзиши иловашуда; асоснокии истифодаи меъёрҳои андоз; алоқамандии нишондиҳандаҳои тавозуни муҳосибии ба мақомоти андоз пешниҳодгардида бо эъломияҳои андоз; муқоисаи нишондиҳандаҳои эъломияҳои (ҳисботи) андоз бо нишондиҳандаҳои давраҳои ҳисботии гузашта ва нишондиҳандаҳои андозсупорандагони шабехи фаъолият; мутобиқатии даромади умумии дар эъломияҳои андоз аз даромад (андоз аз фоида), андоз аз арзиши иловашуда, андози низоми содакардашудаи дарҷшуда нисбат ба маълумоти дар ҳазинаи электронӣ дар маҳзани барномаи компьютерӣ ҷойдошта, вобаста ба таҳвили молҳо ва ғайра (саҳ. 97).

Дар зербоби дуюми боби дуюми таҳқиқоти диссертационӣ масъалаи “**Чавобгарӣ барои ба мақомоти андоз пешниҳод накардани маълумоти дахлдор барои амалӣ намудани назорати андоз**” мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Муаллиф мавқеи олимони соҳаро вобаста ба мавзуи мазкур омӯхта, қайд менамояд, ки чавобгарии андозиро вобаста ба вайрон намудан ва ё риоя накардани талаботҳои пешбининамудани қонунгузории амалкунанда ба намудҳои гуногун тасниф намудан мумкин аст. Масалан, чавобгарии андозиро чунин таснифбанӣ намудааст: 1) Чавобгарии андозӣ – хуқуқвайронкуни андозие, ки ба риоя нагардидан ва ё ба таври дахлдор ичро нагардидани талаботи пешбининамудани Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда мерасонад; 2) Чавобгарии маъмурӣ – хуқуқвайронкуни маъмурӣ, ки ба риоя нагардидан ва ё ба таври дахлдор ичро нагардидани талаботҳои пешбининамудани Кодекси хуқуқвайронкуни маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда мерасонад; 3) Чавобгарии ҷиноятӣ – чавобгарие, ки ба саркашӣ ва ё риоя нагардидан талаботҳои пешбининамудани Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда мерасонад. Вобаста ба масъалаи чавобгарӣ барои ба мақомоти андоз пешниҳод накардани маълумоти дахлдор барои амалӣ намудани назорати андоз дар илми ҳуқуқи андоз таваҷҷуҳи махсус дода нашудааст. Баъзе муҳаққиқон ба он ақидаанд, ки ҳусусиятҳои чавобгарӣ барои пешниҳод накардани маълумоти зарурӣ ҷиҳати татбиқи назорати андоз бо мағҳуми умумии чавобгарӣ зич алоқаманд мебошанд (саҳ. 118). Вобаста ба ин диссертант пешниҳод намудааст, таҳия ва коркарди категорияи «маълумоти дахлдор барои амалӣ намудани назорати андоз» вазифаи актуалии илми ҳуқуқи молиявӣ, аз ҷумла, ҳуқуқи андоз масъалаи калидӣ буда, ҳалли он барои муайян кардани моҳияти назорати андоз ҳамчун як намуди назорати молиявӣ, назорати соҳавии давлатӣ, инчунин моҳияти асосҳои ба чавобгарӣ кашидани ҳуқуқвайронкуниҳои андозӣ кумак меқунад (саҳ. 120).

Зербоби сеюми боби дуюми диссертатсия “**Асосҳои ҳуқуқӣ ва роҳҳои такмили назорати андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**” ном гирифтааст. Дар зербоби мазкур заминаҳои меъёрӣ-ҳуқуқии назорати андоз таҳлил ва муқаррар карда шудааст. Қайд мегардад, ки пас аз ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ бо дарназардошти ба миён омадани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ ва ба роҳ мондани назорати мукаммали андозҳо зарурати қабули санади ягонаи мураттабгашта ба миён омад, ки

моҳи ноябри соли 1998 аввалин Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва аз 1 январи соли 1999 мавриди амал қарор дода шуд (саҳ. 129). Ба миён омадани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ зарурати қабули кодекси комилан устувори мусирро талаб намуд, ки 17 сентябри соли 2012 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд. Он аз 1 январи соли 2013 то 1 январи соли 2022 (9 сол) мавриди амал қарор дода шуд. Зеро бо дастури Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 23 декабря соли 2021, №1844 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав қабул карда шуд, ки он асосҳои меъёрии назорати андоз, шаклҳои нави он ва шартҳои татбиқи қоидаҳоро дар бораи ба ҷавобгарӣ қашидан барои ҳуқуқвайронкуниҳои андоз дар таҳрири нав пешбинӣ намуд. Ҳамзамон, дар ин давра Низомномаи Кумитаи андоз дар таҳрири нав таҳия ва бо қарори Ҳукумати ҔТ аз 31 августи соли 2012, №456 қабул карда шуд (саҳ. 131). Дар заминаи зербоби мазкур диссертант муқаррароти Кодекси андозро таҳлил намуда, иброз медорад, ки як қатор меъёрҳои Кодекси андози ҔТ бояд ба таври назаррас аз нав дида баромада шаванд, зеро қонунгузор баъзе мағхумҳои заруриро барои татбиқи қонуни андоз муқаррар накардааст. Ба чунин мағхумҳо дохил мешаванд: «шакли назорати андоз», «усули назорати андоз» ва ғайра. Чунин ба назар мерасад, ки ворид намудани ин мағхумҳо ба Кодекси андози ҔТ ба такмили маъмуриқунонии андоз мусоидат ҳоҳад кард. Дақиқ кардани онҳо дар илми ҳуқуқи андози ватанӣ, инчунин дар фаъолияти ҳуқуқии мақомоти ваколатдори давлатӣ ҳангоми амалӣ намудани назорати андоз бисёр масъалаҳои баҳснокро бартараф мекунад (саҳ. 134). Вобаста ба масъалаи мавриди назар муҳаққиқ тақлиifu пешниҳодҳои заруриро пешкаш намудааст, ки аҳаммияти муҳимми назариявӣ ва амалӣ доранд.

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии «Танзими ҳуқуқии назорати андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» муаллиф як қатор хулосаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалиро манзур намудааст, ки онҳо аз мазмуну моҳияти вазифаҳои гузошташуда бармеоянд.

Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд. Таҳқиқоти диссертатсионии Д.Р. Табарзода дар муҳити илми ҳуқуқшиносии ватанӣ аз зумраи нахустин таҳқиқоти мукаммали диссертатсионӣ вобаста ба ҷанбаҳои ҳуқуқии назорати андоз мебошад, ки дар он паҳлӯҳои назариявӣ ва амалии мавзуи мавриди назар баррасӣ гардидаанд. Диссертант вазифаҳои барои таҳқиқот гузошташударо тавассути

нуктаҳои илмӣ ва амалии ба ҳимоя пешниҳоднамудааш пурра инъикос намуда, ҷиҳати расидан ба мақсадҳои гузошташуда диссертант аз адабиёти илмӣ, қонунгузории ватанӣ ва давлатҳои хориҷӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ ва таҷрибаи мақомоти ваколатдори давлатии соҳа ва дигар сарчашмаҳо истифода намудааст. Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодгардида фарогири паҳлуҳои назарӣ ва амалии мавзуи баррасишаванда буда, дар маҷмуъ навғонии таҳқиқоти диссертациониро ташкил медиҳанд. Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодгардида, ҷанбаҳои назариявӣ, таърихӣ ва амалии танзими ҳуқуқии назорати андозро фаро гирифта, вазифа ва мақсадҳои таҳқиқоти диссертациониро дар худ таҷассум менамоянд.

Асоснокӣ ва эътимоднокии ҳулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда. Қайд намудан зарур аст, ки асоснокӣ ва эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот ба таҳлили воқеъбинона ва ҳаматарафаи пажуҳиши назариявӣ ва амалии марбут ба паҳлуҳои гуногуни танзими ҳуқуқии назорати андоз, шаклҳои баамалбарорӣ ва усулҳои амалисозии он, таҳлили натиҷаҳо ва ҳулосаҳои дар илм пазируftашуда, мағҳумҳо, ақидаҳо ва тавсияҳои назарию амалии муаллиф, нуктаҳои илмии таҳқиқот ва тавсияҳо, таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории миллӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ ва таҷрибаи давлатҳои алоҳида, таҳқиқи ҳолати кунунӣ, дуранамо ва самтҳои такмили танзими назорати андоз асос меёбанд.

Аҳаммияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Таҳқиқоти диссертатсионии Д.Р. Табарзода аҳаммияти баланди илмӣ ва амалӣ дорад, зоро масъалаҳои дар он матраҳгардида, андешаҳои пешниҳодгардида ва ҳулосаву тавсияҳои манзургардида, барои такмили қонунгузорӣ ва рушди илми ҳуқуқи молиявии ватанӣ метавонанд мусоидат намоянд. Дар баробари ин, маводи таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонад ҳамчун сарчашмаи илмӣ барои пажуҳишгарон ва муҳаққиқони ин соҳа баромад намояд. Қайд намудан зарур аст, ки нуктаҳои илмӣ ва пешниҳодҳои амалие, ки дар рисола манзур гардидаанд, метавонанд дар ташаккул ва таҷдиди қонунгузории соҳа, ҳамзамон рушди илми ҳуқуқи молиявӣ ва андози кишвар ва таълими он дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ саҳмгузор бошанд. Инчунин, натиҷаҳои рисоларо дар таълими фанҳои “Ҳуқуқи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Ҳуқуқи андоз” ва ғайра метавон ба роҳ монд. Илова бар ин, рисола ва натиҷаҳои бадастовардаи муаллифи онро ҳамчун маводи

илмӣ ва таълимӣ дар донишгоҳҳои олии касбӣ ва курсҳои такмили ихтисоси кормандони мақомоти ҳифзи ҳукуқ ба роҳ мондан мумкин аст.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он диссертант 9 мақолаҳои илмӣ ба нашр расонидааст, аз ҷумла 5 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4 мақола дар нашрияҳои дигар нашр гардидаанд. Зикр намудан ба маврид аст, ки төъдоди маводи чопшуда ба банди 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдик шудааст, мувоғиқ мебошад.

Дар интишорот натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқот ва тавсияҳои амалии муаллиф инъикоси худро ёфтаанд. Автореферат ва корҳое илмие, ки дар мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ рӯйи чоп омадаанд, мазмуну моҳияти рисолаи илмиро ба таври зарурӣ инъикос менамоянд.

Масъалаҳои баҳснок дар таҳқиқот. Дар таҳқиқоти диссертационии Д.Р. Табарзода дар баробари муваффақиятҳо, инчунин баъзе масъалаҳое ҷой доранд, ки аз нигоҳи илмӣ баҳснок мебошанд ва онҳоро ба таври зерин нишон додан мумкин аст:

1. Дар иртибот бо нуктаи 7 ба ҳимоя пешниҳодшавада муаллиф пешниҳод намудааст, ки ба моддаи даҳлдори Кодекси мазкур, ки принципҳоро муқаррар намудааст, принципҳои дигар илова карда шаванд. Ба андешаи муаллиф қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон принципҳои назорати андозро муқаррар намудааст, ки дар асл дар қонунгузории кишвар чунин меъёр ҷой надорад. Кодекси андози ҶТ дар боби 7 принципҳои андозбандиро муқаррар намудааст, ки мағҳуми назорати андоз аз мағҳуми андозбандӣ моҳиятан фарқ мекунад.

Ҳамзамон тазаккур бояд дод, ки баъзе принципҳо, ки аз ҷониби муаллиф муайян гардидаанд мазмунан принципи ҳукуқиро ифода намекунанд ё бо ҳамдигар аз лиҳози мазмун ҳамшабеҳ мебошанд. Масалан, ҳамкории мақомоти андоз бо андозсупорандагон (агентони андоз) ва банақшагирӣ (бо назардошли нуктаи 8 ба ҳимоя пешниҳодшаванда), ки ҳамчун принципҳо пешниҳод гардидаанд, моҳиятан функцияи мақомоти андозро ташкил медиҳанд. Ё ин ки принципи ҷуброни зараре, ки дар ҷараёни гузаронидани санчиш ва назорати андоз расонида шудааст, мантиқан аз принципи ҳифзи ҳукуқи андозсупорандагон (агентони андоз) ва дигар шахсони уҳдадор, ки

муаллиф онҳоро дар алоҳидагӣ ҳамчун принсипи ҳуқуқии назорати андоз муайян намудааст, бармеояд. Ҳамзамон, дар иртибот бо принсипҳои ошкорбаёнӣ ва риояи сирри андоз, ки дар таҳқиқоти диссертатсионӣ муайян гардидааст, бояд зикр кард, ки принсипи ошкорбаёнӣ бо назардошти риояи сирри андоз созгор мегардад, ки ҳочати ба таври алоҳида муайян намудани принсипи риояи сирри андоз ҷой надорад. Инчунин, андешаи муаллиф вобаста ба эътирофи ин ду принсипи ҳуқуқӣ, яъне ошкорбаёнӣ ва риояи сирри андоз ба андешаи дигари худ дар саҳифаи 124 таҳқиқоти диссертатсионӣ баёнгардида, ки сирри андозро марбут ба ошкорбаёнӣ муайян намудааст, мухолифат менамояд.

2. Вобаста ба зербоби якуми боби аввали таҳқиқоти диссертатсионӣ се ҳолати баҳснокро зикр намудан имкон дорад. Аввалан, зимни таҳлили масъалаи назорати андоз муаллиф ба равshan намудани мазмун ва моҳияти «назорати молиявӣ» таваҷҷуҳ намудааст. Тавре таҳлил нишон медиҳад, дар доираи таҳқиқот дар баъзе ҳолатҳо «назорати молиявӣ» ва дар дигар ҳолатҳо «назорати давлатии молиявӣ» мавриди истифода қарор гирифтааст, ки маълум мегардад, ки миёни онҳо фарқият гузашта нашудааст. Дар асл бошад, мағҳумҳои мазкур аз ҳамдигар тафовут дошта, назорати молиявӣ дар таносуб аз назорати давлатии молиявӣ мағҳуми васеътар буда, охиринро дар худ таҷассум менамояд. Ҳамзамон, назорати молиявӣ дар баробари фаро гирифтани назорати давлатии молиявӣ, инчунин назорати молиявии ғайридавлатиро низ фаро мегирад.

Дигар ҳолати баҳснок дар доираи зербоби зикргардида фаҳмиши васеи назорати андоз мебошад, ки ба назари муаллиф ба ин мазмун назорати андоз ифодагари тамоми самтҳои фаъолияти мақомоти ваколатдори давлатӣ, аз ҷумла бақайдгирии давлатии андозсупорандагон мебошад. Бояд тазаккур дод, ки назорати андозро метавон ба мазмуни васеъ муайян намуд. Аммо, ба ин мазмун наметавонад, ки тамоми самтҳои фаъолияти мақомоти ваколатдорро ифода намояд. Махсусан, дар иртибот бо бақайдгирии давлатии андозсупорандагон зикр кардан лозим аст, ки назорати андоз аз чунин бақайдгирии давлатӣ фарқ дорад ва онҳо масъалаҳои алоҳида мебошанд.

Ҳолати ниҳоии баҳсноки зербоби мазкур эътирофи назорати андоз ҳамчун зерсоҳаи ҳуқуқи молиявӣ аз ҷониби муаллиф мебошад. Муаллиф зикр менамояд, ки «худи ҳуқуқи андоз бошад, ҳамчун зерсоҳаи ҳуқуқи молиявӣ баромад меқунад. Пас, аз ин нигоҳ, назорати андозро метавон қисми маҳсуси назорати молиявӣ – зерсоҳаи ҳуқуқи молиявӣ (қисми

махсус) номид» (С. 35). Дар иртибот бо андешаи муаллиф зикр намудан зарур аст, ки назорати андоз масъалаи алоҳида ва ҷузъи таркибии низоми ҳуқуқи андозро ташкил медиҳад. Дар сурати ба сифати зерсоҳаи ҳуқуқи молиявӣ баромад намудани ҳуқуқи андоз, чи гуна метавонад, ки як масъалаи алоҳидаи он низ чун зерсоҳаи ҳуқуқи молиявӣ баромад намояд. Муаллиф метавонад андешаи худро дар иртибот бо эътирофи ҳам ҳуқуқи андоз ва ҳам назорати андоз дар як маврид ҳамчун зерсоҳаи ҳуқуқи молиявӣ асоснок намояд.

3. Дар алоқамандӣ бо таҳлили сиёсати андозӣ-ҳуқуқӣ, ки дар зербоби охири таҳқиқоти диссертационӣ инъикос ёфтааст, ба андешаи муаллиф «сиёсати андозӣ-ҳуқуқӣ ҳамчун як навъ сиёсати молиявӣ-ҳуқуқӣ дар шаклҳои гуногун тавассути усулҳои идоракунӣ, иттилоотӣ (тарғиботӣ), тарбиявӣ машваратӣ, имтиёзномӣ, назоратӣ ва маҷбуркунӣ амалӣ карда мешавад» (С. 133). Дар давом мазмун ва моҳияти усулҳои зикргардида равshan нагардидааст. Аз рӯи шакли баёни андешаи муаллиф ба назар мерасад, ки ҳар яке аз ин усулҳо мазмуни ба худ хос дошта аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Махсусан, идоракунӣ ҳамчун усули мушаххас муайян гардидааст, ки табиати он норавshan боқӣ мондааст. Тибқи назарияи идоракунии давлатӣ, падидай идоракунии давлатӣ мураккаб ва дорои мазмуни васеъ мебошад, ки дорои усулҳои ба худ хос мебошад, на ин ки худ усул аст.

Ҳамзамон, усулҳои иттилоотӣ (тарғиботӣ), тарбиявӣ машваратӣ, имтиёзномӣ, назоратӣ ва маҷбуркуни сиёсати андозӣ-ҳуқуқӣ, ки дар тадқиқоти диссертационӣ муайян гардидааст, мантиқан ҳамчун тадбирҳои ҳуқуқӣ мебошанд, барои пешбурди сиёсати давлатии зикргардида мусоидат менамоянд.

Мулоҳизаҳое, ки қайд гардиданд, дар умум, ҳангоми баҳодиҳии мусбати таҳқиқоти диссертационӣ нақши муайянкунандаро намебозанд ва танҳо шаҳодати он мебошанд, ки масъалаҳои баррасишаванда хеле муҳим буда, мураккаб ва баҳсноканд ва муаллиф дар ҳалли баъзе масъалаҳо дар натиҷаи омӯзиши сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, адабиёти соҳавӣ ва баҳодиҳии ақидаҳои олимони гуногун нуқтаи назари муаллифии худро пешниҳод намудааст, ки ин хоси гузаронидани чунин таҳқиқоти илмӣ мебошад. Мазмuni таҳқиқоти диссертационӣ аз кофӣ будани пуррагии баёни мазмун ва навгонии илмӣ доштани он шаҳодат медиҳад. Муаллиф аз натиҷагириҳо хулосаҳои худро баён намудааст, ки онҳо метавонанд барои илми ҳуқуқи молиявӣ ва ҳуқуқи андоз саҳми сазовори худро гузоранд.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Таҳқиқоти диссертатсионии Д.Р. Табарзода ба талаботи банди 31 ва 33 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорон мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи навғонии илмии диссертатсионӣ, нуқтаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, маколаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянӣ. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Ҳамин тариқ, таҳқиқоти диссертатсионии Табарзода Далер Раҳматулло ба талаботи таҳияи таҳқиқоти диссертатсионӣ дар мавриди дарёфти дараҷаи илмии номзади илм мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.04 – Ҳуқуқи молиявӣ; ҳуқуқи андоз; ҳуқуқи буҷетӣ мебошад.

Муқарризи расмӣ:

Дотсенти кафедраи ҳуқуқи конститутсионии
факултети ҳуқуқшиносии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

Соибов З.М.

Имзои З.М. Соибово тасдиқ мекунам:
сардори раёсати кадрҳо ва корҳои
махсуси ДМТ

Тавқиев Э.

“11” майи сар 2024 с.



Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17.
Тел.: (+992-37) 221-62-25; (+992-37) 227-15-10
Факс: (+992-37) 227-15-10
E-mail: info@tnu.tj